



# Инструкция по установке и использованию приложения Дастурамал барои насб ва истифода бурдани барнома

Найдите приложение Matrix connect в Google play или скачайте его по ссылке из SMS

Барномаи Matrix connect -ро дар Google play ё бед ё ин ки аз саҳифае, ки дар SMS хаст боргири кунед.

Скачайте приложение на свой смартфон

Барномаро ба смартфонҳои худ боргири кунед




Разрешите приложению доступ к Вашим контактам, SMS и телефонной книге

Ба руйхати ракамҳои телефони худ, ва смс ичозат диҳед

Введите Ваш номер телефона МАТРИКС мобайл тарифов "Мой Таджикистан" или "Таджикистан лайт"

Раками телефони Худро МАТРИКС мобайл-ро барои тарофаҳои «Тоҷикистони ман» ё ин ки «Тоҷикистон лайт» нависед.




Введите проверочный код, который поступит в SMS. Если Вы скачиваете приложение на смартфон, в котором установлена другая SIM-карта, то необходимо установить SIM-карту МАТРИКС мобайл в другой аппарат для получения проверочного кода

Коди санчиширо, ки бо тарики SMS омад нависед. Агар Шумо барномаро ба смартфоне ки дар он SIM-корт дигар гузошта шудаги бошад, боргири кунед, лозим аст ки SIM-корт МАТРИКС мобайл-ро ба ягон аппарати дигар гузоред барои гирифтани коди санчиши.



Приложение готово к использованию.

Барнома барои истифода бурдан таёр аст.




Чтобы позвонить на любой номер Таджикистана, откройте вкладку Контакты и выберите нужный номер из списка Ваших контактов.


Барои ба ягон раками Тоҷикистон занг задан, табли Контакты-ро кушоед ва раками лозими интихоб намоед аз руйхати ракамҳои Худ

Если нужный номер не внесен в список, откройте вкладку Вызовы и наберите номер с помощью клавиатуры

Агар раками лозими дар руйхати набошад, табли Вызовы-ро кушоед ва ракамро бо ёрии клавиатура нависед.



В разделе Профиль Вы сможете увидеть Ваш номер телефона МАТРИКС мобайл, внести e-mail, настроить язык (по умолчанию, будет выбран язык, который установлен в Вашем телефоне) или сменить номер телефона МАТРИКС мобайл.



Дар кисмати Профиль Шумо метавонед раками Худро МАТРИКС мобайл-ро бинед, e-mail нависед, забонро иваз кунед (бо нобаёни забоне ки дар телефони Шумо интихоб шудаги аст, он меистад) ёи н ки раками МАТРИКС мобайл-ро иваз намоед.